

## Тақризи

**роҳбари илмӣ ба диссертатсияи Д. Исмоилова дар мавзуи “Ҳабиб Аҳрорӣ ва ташаккули мактаби тарҷума дар адабиёти муосири тоҷик” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.01.04 – Таърихи адабиёт, равобити адабӣ.**

Мусаллам аст, ки тарҷумаи бадей яке аз руқнҳои асосӣ ва муҳимми инкишофи адабиёти миллӣ мебошад. Дар адабиёти тоҷик анъанаи тарҷума таърихи қадима ва пурғановат дорад. Аз ибтидои садаи XX дар адабиёти тоҷик марҳилаи нави инкишофи тарҷумаи бадей оғоз мегардад, ки он зери назар ва бо ҳидоятҳои устод С. Айнӣ ҷараён мегирад. Дар ин давра, як идда шогирдони мактаби устод С. Айнӣ аз қабили С. Ализода, Р. Ҳошим, Ҳ. Карим ва дигарони бевосита ба тарҷумаи бадей машғул мешаванд. Яке аз шогирдони сазовори ин мактаб, тарҷумон ва адиби маъруф Ҳабиб Аҳрорӣ мебошад. Таҷрибаи адабӣ ва тарҷумонии ў дар таърихи адабиёти муосири тоҷик ниҳоят ҷолиб ва қобили таҳқиқу омузиш мебошад. Дар маҷмуъ, фаъолияти тарҷумонии Ҳ. Аҳрорӣ дар давоми солҳои 30 - 80 садаи XX ҷараён мегирад, ки он воқеан, марҳилаи пурбори адабиёти муосир маҳсуб мегардад.

Бояд гуфт, ки фаъолияти тарҷумонӣ ва маҳсусан, андешаҳои Ҳ. Аҳрорӣ дар мавриди назария ва амалияи тарҷумаи бадей бисёр арзишманд буда, он метавонад дар рушди ин самти фаъолияти адабию эҷодӣ хизмат кунад. Ҳамаи ин, дар маҷмуъ зарурати таҳқиқии монографии фаъолияти тарҷумонӣ ва адабии Ҳ. Аҳрориро муҳим ва мубрам мегардонад.

Д. Исмоилова бо амри дил ва ишқу алоқаи хоса тули чанд сол рӯйи масоили марбут ба фаъолияти тарҷумонии Ҳ. Аҳрорӣ заҳмат кашида, натоиҷи таҳқиқотии худро дар шакли диссертатсияи номзадӣ пешниҳод намуд, ки он ҷолиби диққат мебошад.

Фаъолияти адабию эчодии ин тарҷумон ва адаби шинохтаи тоҷик, ки дар ғановати адабиёти тоҷикии садаи XX саҳми қалон дорад, бори аввал ба таври монографӣ таҳқиқ мешавад. Аз ин ҷиҳат, ҳам мавзуи диссертатсия ва ҳам иқдомҳои пажуҳиши Д. Исмоилова шоистаи таҳсин аст. Диссертант дар боби якуми диссертатсия ҷараёни зиндагӣ ва фаъолияти адабию тарҷумонии Ҳ. Аҳрориро ба таври муфассалу фарогир омӯхта, онро дар ду фасли алоҳида баррасӣ менамояд. Бояд гуфт, ки аз солҳои сиёми садаи XX то вопасин рӯзҳои ҳаёташ фаъолияти эчодии Ҳ. Аҳрорӣ дар самтҳои гуногун идома ёфтааст, ки муҳимтарини онҳо тарҷумонӣ ва нависандагию мунаққидӣ мебошад.

Дар боби дуюми диссертатсия Д. Исмоилова фаъолияти адабӣ, нависандагӣ ва тарҷумашиносии адабро ба таҳқиқ мегирад. Диссертант зимни таҳлилҳои қиёсӣ собит месозад, ки Ҳ. Аҳрорӣ аз аввалин муҳаққиқони назария ва таърихи тарҷумаи бадеӣ дар адабиёти муосири тоҷик буд. Зоро ӯ аз ибтидои фаъолияти адабиаш дар шаклгирии мактаби муосири тарҷумаи бадеӣ нақши қалон гузошта, концепсияи хоси назарияи тарҷумаро пешниҳод намуд.

Фаъолияти нависандагии Ҳ. Аҳрорӣ дар фасли дуюми боби дуюми диссертатсия баррасӣ мешавад. Ҳикояҳо ва ёддоштҳои Ҳ. Аҳрорӣ дар насли муосир чехраи адабии ӯро ба ҳайси нависандаи соҳибқалам муаррифӣ менамояд. Осори наслии Ҳ. Аҳрорӣ бо вижагиҳои хоси мазмунӣ ва шаклӣ беҳтарин суннатҳои адабии мактаби устод С.Айниро идома медиҳад. Масъалаи фаъолияти тарҷумонии Ҳ. Аҳрорӣ дар ду фасли боби сеюми диссертатсияи Д. Исмоилова ба таври муфассал мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Таъқид мешавад, ки Ҳ. Аҳрорӣ замоне ба тарҷумонӣ шурӯъ кард, ки он ба давраи таҷаддуди тафаккури озодихоҳӣ дар ҷомеаи шуравӣ рост меояд. Дар ибтидо Ҳ. Аҳрорӣ ҳамроҳ бо ҳамсафону ҳамқаламонаш анъанаи тарҷума аз забонҳои тоториву озорбойҷониро, ки дар аҳди равшангарӣ дар Осиёи Миёна ривоҷ дошт,

идома дода, ба тарҷума аз забони русӣ шуруъ намуд. Ҳусусияти муҳимми тарҷумаҳои ў аз забони русӣ ба тоҷикӣ аз он иборат буд, ки вай бидуни таҳтуллафз, мустақим осори адібони рус ва ҷаҳонро баргардон менамуд. Ҳ. Аҳорорӣ ва ҳамсафони ў аз забони русиро дар тарҷумаҳои худ ба ҳайси забони миёнарав интихоб намуда буданд. Бо вуҷуди ин, Ҳ. Аҳорорӣ аз ибтидои фаъолияти тарҷумониаш ба саҳту сифати корҳои худ дар ин самт диққати бештар медод. Беҳуда нест, ки “Гулливер дар байни лилипутҳо” – и Ч. Свифт, “Торумор”–и А. Фадеев, “Шинел”–и Гогол, “Қисмати одам”–и М. Шолохов ва ғайра дар тарҷумай Ҳ.Аҳорорӣ дар байни ҳонандагон маҳбубият ва маъруфияти хоса пайдо намуд.

Диссертант дуруст таъкид мекунад, ки Ҳ. Аҳорорӣ дар фаъолияти тарҷумониаш ба масъалаҳои риояту нигоҳдории услуби нависанда, риояи интонатсияи нутқ дар матни асл, тарҷумай образ бо образ аҳаммияти маҳсус медиҳад ва ин шеваи корро дар мақолаҳои илмиаш ба тарҷумонҳои ҷавону навкор ҳам талқин намудааст. Аз назари Ҳ. Аҳорорӣ инъикосу нигоҳдории сабки муаллифи матни асл бисёре аз асолатҳои адабию ҳунарии асарро дар тарҷума нигоҳ медорад.

Дар боби сеюми диссертатсия Д. Исмоилова фаъолияти тарҷумонии Ҳ. Аҳориро ба таври куллӣ ба риштаи таҳқиқ қашидааст. Вай дуруст таъкид менамояд, ки хидматҳои Ҳ. Аҳорорӣ ҳамчун тарҷумон дар баргардони осори тарҷумакардааш дар он зоҳир мешавад, ки ў ҳангоми тарҷума мундариҷаи нусҳаи асл, сабки инфириодӣ ва мавқеи муаллифро дақиқ ҳифз менамояд.

Фаъолияти тарҷумонӣ, нависандагӣ, луғатшиносӣ ва андешаҳои назарии ў доир ба усулҳои тарҷумай бадеӣ ва насли бадеии вуқуъгаро ҳамчун таҷрибаи муғиди адабиву эҷодӣ барои наслҳои ояндаи тарҷумонҳои адабиёти бадеӣ арзишманд боқӣ мемонад.

Муаллифи диссертатсия қариб ҳамаи паҳлуҳои фаъолияти адабию тарҷумонии Ҳ. Аҳориро тули чанд сол таҳқиқ намуда, онро дар шакли

диссертатсияи номзадӣ чамбаст намуд. Ҳангоми таҳқиқи мавзуъ Д. Исмоилова сарчашмаҳои қобили эътимоди адабӣ, осори зиёди илмию назарӣ ва асарҳои тарҷумакардаи Ҳ. Аҳориро омухта, дар бобу фаслҳои диссертатсия бо низом баррасӣ карда, ба хулосаҳо ва натиҷагириҳои илмии эътимодбахш мерасад. Вай дар ҷараёни таҳқиқи мавзуъ ҳудро ҳамчун муҳаққиқи ҷуянда ва донандай хуби равишҳои муосири таҳқиқоти адабиётшиносӣ нишон дод. Далели ин баррасиҳои илмӣ, таҳлилҳои қиёсиву назариявӣ, шарҳу тафсирҳои илмии масъалаҳои ба миёнгузоштаи муҳаққиқи ҷавон мебошад. Истиқболи фикрию назарии диссертант сифати пажуҳишҳои ўро афзудааст.

Нуктаи дигари қобили зикр, ки аҳаммияти назарию амалии диссертатсияи Д. Исмоилово меафзояд, ин аст, ки дар замони мо масъалаи тарҷумаи бадеӣ ба эҳёи тоза ниёз дорад. Таҷрибаи эҷодиёти Ҳ. Аҳорӣ барин тарҷумонҳои соҳибмактаб дар ин амри ҳайри адабию эҷодӣ муҳим арзёбӣ мешавад.

Ба таври куллӣ, диссертатсияи Д. Исмоилова таҳқиқоти комилу фарогир дар омӯзиши рӯзгору мероси адабии тарҷумони соҳибмактаби адабиёти муосири тоҷик Ҳ. Аҳорӣ мебошад. Ба диссертант тавсия мешавад, ки таҳқиқу омӯзиши мактаби тарҷумаи бадеии адабиёти муосирро идома дода, натоиҷи онро ба аҳли илму адаб ва хоса онҳое, ки дар ин самти кори адабию эҷодӣ фаъолият доранд, манзур гардонад.

Диссертатсияи Д. Исмоилова ҳам аз нигоҳи назарӣ ва ҳам аз лиҳози амалӣ ба меъёрҳои Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгу мебошад. Натиҷаҳои илмӣ ва хулосаю тавсияҳои диссертант илман асоснок ва қобили эътимоданд. Забони таълифоти диссертант содаю равон ва илмӣ буда, ба талаботи рисолаҳои номзадӣ ҷавобгу мебошад.

Дар маҷмуъ, диссертатсияи Д. Исмоилова дар мавзуи “Ҳабиб Аҳорӣ ва ташаккули мактаби тарҷума дар адабиёти муосири тоҷик” кори илмии

анчомёфта буда, барои баррасӣ ва дифоъ дар шурои диссертационӣ, ҷиҳати дарёфти дараҷаи номзади илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси 10.01.04 – Таърихи адабиёт, равобити адабӣ тавсия мешавад.

**Доктори илмҳои филологӣ,  
профессор, мудири кафедраи назария ва  
таърихи адабиёти**

**Донишгоҳи давлатии омӯзгории**

**Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ**

Нишонӣ: ноҳияи Сино, Маяковский 52 ҳуҷраи 30

Тел: +992987650043

E mail: soleh59@mail.ru


*Солеҳ*

**Солеҳов Ш.А.**

Имзои Ш. А. Солеҳовро тасдиқ мекунам:



**Сардори раёсати кадрҳо ва корҳои  
маҳсуси Донишгоҳи давлатии омӯзгории  
Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ**



**Мустафозода А.**

Нишонӣ: 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
шахри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 121

Тел: +992(37) 224-13-83

E-mail: [info@tgpu.tj](mailto:info@tgpu.tj)

*«30» августи с.2023.*